

УДК 81
ББК81.2 Тоҷ

**СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ЖЕНСКОЙ АНТРОПОНИМИИ ДЖАМОАТА
ПАНГАЗ АШТСКОГО РАЙОНА
СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1871 – 2010
ГОДЫ**

Хайдаров Шомат,
к.филол.н., докторант Института
языка и литературы АН РТ
(Таджикистан, Душанбе)

**ТАДҚИҚИ ОМОРИИ
АНТРОПОНИМИЯИ ЗАНОНИ
ҶАМОАТИ ПОНҒОЗИ НОҲИЯИ АШТИ
ВИЛОЯТИ СУҒД ДАР СОЛҲОИ 1871-2010**

Хайдаров Шомат, н.и. филол.,
докторанти Донишқадаи забон ва
адабиёти АУ ҶТ (Тоҷикистон,
Душанбе)

**STATISTICAL INVESTIGATION OF
FEMININE ANTHROPONYMY OF PANGAZ
JAMOAT INCLUDED INTO ASHT NOKHIYA
OF SUGHD VILOYAT FOR THE PERIOD OF
1871 - 2010**

Khaidarov Shomat, candidate of
philological science, member of the
Union of Journalist of Tajikistan
Republic (Tajikistan, Dushanbe)
E-MAIL: sameev_51@mail.ru

Ключевые слова: антропонимия, статистика, джамоат Пангаз, женские имена, частота имен, сравнительный анализ, динамика антропонимов

Объектом статистического исследования являются уровень и степень использования региональных антропонимов на основе материалов ста пятидесяти похозяйственных книг, книг регистрации актов о рождении и смерти сельского джамоата Пангаз Аштского района Согдийской области за 1871-2010 годы. Методом статистического исследования женских имён определено, что в названном джамоате в течение ста сорока лет новорожденным даны 3 397 имён. Из этого количества 1944 мужских имени и 1453 женских. Исследование проведено на основе разделения 140-летнего периода на 14 десятилетий: 1871-1880, 1881-1890, 1891-1900, 1901-1910, 1911-1920, 1921-1930, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2000, 2001-2010.

Калидвожаҳо: антропонимия, омор, ҷамоати Понғоз, номҳои занона, басомади номҳо, таҳлили қиёсӣ, динамикаи антропонимҳо

Дар мақола сатҳу дараҷаи қорбурди антропонимҳои регионалӣ дар асоси маводи 150 адад “Қитобҳои хоҷагӣ”, “Қитобӣ сабти таваллуд” ва “Қитоби сабти вафот”-и ҷамоати деҳоти Понғози ноҳияи Ашти вилояти Суғд барои солҳои 1871-2010 мавриди тадқиқи оморӣ қарор гирифтааст. Аз таҳқиқи омории номҳои занона маълум гардид, ки дар ин давра дар ҷамоати номбурда дар давоми 140 сол 3397 адад ном барои наводон пазируфта шудааст. Аз ин миқдор номҳои мардона 1944 адад ва номҳои занона 1453 ададро ташиқил медиҳад. Тадқиқи омории номҳои занона дар заминаи 14 даҳсола -1871-1880, 1881-1890, 1891-1900, 1901-1910, 1911-1920, 1921-1930, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2000, 2001-2010 сурат гирифтааст.

Key words: *anthroponymy, statistics, Pangaz jamoat, feminine names, frequency of names, comparative analysis, dynamics of anthroponyms*

The author proceeded from the materials of hundred fifty books registering the economy facts of the environment, acts of birth and death in regard to the rural population of Pangaz jamoat of Asht nokhiya included into Sughd viloyat for the period of 1871-2010 having turned the level and degree of regional anthroponyms usage into an object of statistical research. Resorting to the method of statistical investigation in reference to feminine names the author determined that in the course of hundred forty years all new-born children got 3397 names. This number contains 1944 male names and 1453 female ones. The research has been conducted on the ground of 140 years period divided into 14 decades: 1871-1880, 1881-1890, 1891-1910, 1911-1920, 1921-1930, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2000, 2001-2010.

Известно, что проблемами статистической и региональной антропонимии занимается ряд ученых. В русской антропонимике видные ономатологи В.А. Никонов [11; 12], В.Д. Бондалетов [1; 2; 3; 4] и другие исследовали историческую и современную антропонимию разных регионов России и республик Средней Азии. Ономастикой тюркоязычных народов, особенно татар, занимались Г.Р. Галиуллина [5; 6], киргизов - Ш. Жапаров [7], казахов - Г.И. Кульдеева [8; 9; 10] и т.д.

Автор настоящей работы занимается ономастикой, имеющей место в иранских языках, особенно в таджикском, статистическими и региональными исследованиями начиная с конца 70-х годов XX в. [14; 15; 16; 17; 8; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27].

Джамоат, т.е. сельский совет Пангаз, – одна из древних густонаселённых местностей в северной части Республики Таджикистан - Аштском районе Согдийской области.

С древних времён здесь жили предки таджиков – саки и согдийцы. В настоящее время в этой местности живут только таджики – их более 32 тысяч. Сельсовет объединяет несколько селений, в том числе кишлаки Саро, Бободархон, Хиштхона, Пангаз. Сам Пангаз состоит из нескольких кварталов – махалля: Бурак, Калъа, Имоди, Худжибак, Сокиён, Пушта, Шахак, Муллоён, Устоён, Суджа, Дашт, Обандоз, Хотхона, Кухсор, Навбунёд и Чамбари.

Материал для исследования был собран автором в Аштском районе в течение 1975-1976, 1978-1981, 1989-1990, 2000-2001, 2010-2011 и 2016-2017 годов на основе собственной инструкции, составленной путем использования методических разработок видных ономалогов, в частности методических рекомендаций А.В. Суперанской и С.И. Зинина [13, с. 83-102].

При сборе материалов просмотрено в общей сложности сто пятьдесят единиц документов: похозяйственных книг, книг регистрации актов о рождении и актов о смерти.

Собранные материалы по антропонимии таджиков Аштского района относятся к периоду с 1871 по 2010 год. Они распределены и проанализированы по 14 десятилетиям, т.е. это следующие срезы: 1871-1880, 1881-1890, 1891-1900, 1901-1910, 1911-1920, 1921-1930, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990, 1991-2000 и 2001-2010 годы.

Выяснилось, что за указанный период, т.е. за 140 лет, в сельсовете Пангаз Аштского района Согдийской области использованы 3 397 различных имён. Из них 1 944 единицы мужских имён и 1 453 единицы женских имён.

Анализ показывает, что фонд и репертуар личных имён находятся в постоянном развитии и совершенствовании. В целях создания картины динамики антропонимов в таджикской лингвистике, был произведён их статистический и сравнительный анализ.

Женские имена первого хронологического среза - 1871-1880 гг. В этом срезе для 119 женщин использованы 85 разных имён. Следует отметить, что фонд имён за эти годы очень мал. Были использованы следующие имена (цифры указывают на частоту употребления имени): Анормо – 1, Анорджон – 2, Асалбиби – 1, Ашурмо – 2, Бахринисо – 2, Бибиджон – 1, Гулсумо – 1, Гулшан – 3, Дилшодмо – 1, Зайнабмо – 3, Захробиби – 1, Захрохон – 1, Зебинисо – 1, Зеби – 1, Зиёдамо – 1, Зинат – 1, Зубайда – 1, Зулайхо – 1, Зулфия – 1, Зулфиямо – 1, Ибодат – 1, Иззат – 1, Комила – 1, Курбонбиби – 1, Марзиямо – 1, Миринисо – 1, Мойнисо – 1, Мохбиби – 1, Ниёзбиби – 1, Нурбиби – 1, Нурунисо – 1, Ойбиби – 1, Оим – 1, Оимбону – 2, Оимкалон – 1, Оимхон – 1, Ойимбиби – 1, Ойнисо – 1, Ойсамо – 1, Ойтун – 1, Ойшамо – 1, Очабиби – 4, Очакиз – 3, Подшошон – 1, Раджабмо – 1, Ризвон – 1, Рискинисо – 1, Риски – 3, Робия – 1, Робиямо – 1, Руавзо – 1, Саидмо – 5, Салима – 1, Сафаргул – 1, Солиямо – 2, Тоджинисо – 2, Тоджи – 1, Тошбиби – 2, Турсунбиби – 1, Турсунджон – 1, Улфат – 1, Умринисо – 4, Умриямо – 1, Уразгул – 1, Угулбиби – 1, Угулхон – 1, Угулджон – 1, Фазилатмо – 1, Халичамо – 2, Холбиби – 1, Хосамо – 3, Хосият – 1, Хуршед – 1, Хамро – 7, Хамробиби – 1, Ходжалбиби – 1, Хурмат – 1, Чинда – 1, Джамила – 1, Шакар – 1, Шарбон – 1, Шарбоним – 1, Ширфамо – 2.

Женские имена второго хронологического среза - за 1881–1890 гг. В этом срезе для 307 женщин использованы 143 имени. Например: Адолат – 1, Адолатмо – 1, Адолатхон – 1, Азиз – 1, Азизбиби – 5, Анбармо – 1, Анзурат – 5, Анзуратмо – 1, Аноргул – 1, Анормо – 1, Анорхол – 1, Ачамайрам – 1, Ашурмо – 3, Ашурджон – 1, Бахринисо – 2, Бахри – 4, Бибизахро – 2, Бибинисо – 1, Бибисоро – 2, Боним – 1, Гулавзо – 1, Гулбону – 1, Гулзи – 1, Гулсумо – 2, Гулшан – 5, Зайнаб – 3, Зайнабмо – 2, Захро – 1, Зеби – 1, Зиёдамо – 3, Зинат – 2, Зинатмо – 1, Зубайдамо – 3, Зулайхо – 2, Зулол – 1, Зулфинисо – 1, Зумрад – 1, Зухро – 2, Иззат – 1, Иззатмо – 1, Кабирой – 1, Карокиз – 1, Кимизои – 1, Майрам – 4, Майсара – 2, Марям – 1, Маъмурой – 1, Мехринисо – 6, Миринисо – 1, Мобиби – 1, Мухтарамой – 1, Назокат – 1, Налношош – 1, Ниёзбиби – 2, Нишонбиби – 1, Нишонгул – 2, Нозукбиби – 1, Норинисо – 2, Нурбиби – 3, Нурунисо – 5, Нусрат – 1, Ойбиш – 1, Оим – 3, Оимбиби – 7, Оимхон – 1, Ойимбиби – 1, Ойнисо – 5, Ойсамо – 1, Ойшамо – 1, Ортукджон – 1, Оча – 1, Очабиби – 8, Очакиз – 2, Равзо – 1, Равзинисо – 1, Равшан – 2, Раджаббиби – 1, Раъно – 1, Рискинисо – 1, Робия – 3, Робиямо – 1, Розиямо – 1, Рузиджон – 4, Рухафзо – 1, Саврибону – 1, Саидбиби – 1, Саидмо – 6, Сайдамо – 1, Санам – 1, Содатмо – 1, Солиямо – 4, Сороджон – 1, Тилло – 1, Тиник – 1, Тоджинисо – 3, Тошбиби – 2, Турсунбиби – 3, Улфат – 3, Умрибону – 2, Умринисо – 6, Умри – 3, Угул – 2, Угулбиби – 2, Угулхон – 3, Угулджон – 1, Улчамо – 1, Фазилат – 1, Файзинисо – 1, Файзи – 1, Фотима – 3, Хайнисо – 1, Хайринисо – 3, Халичамо – 2, Холбиби – 3, Хонбиби – 3, Хонимджон – 1, Хосамо – 5, Хосият – 8, Хурсанд – 7, Хурсандбиби – 1, Хуршед – 2, Хаётбиби – 1, Хаитджон – 1, Хамзиямо – 1, Хамро – 9, Хамробиби – 6, Хафиза – 1, Хафизамо – 1, Ходжалбиби – 1, Ходжибиби – 3, Хувайда – 1, Хурбиби – 1, Хурмат – 5, Хурматбиби – 1, Чели – 1, Джахонбиби – 1, Шаминисо – 2, Шамсинисо – 1, Шарбоним – 1, Ширин – 2, Ширфамо – 10.

Женские имена третьего хронологического среза - за 1891-1900 гг. В этом срезе для 284 женщин использованы 135 имён. Фонд и репертуар представлены следующей картиной: Азизбиби – 3, Анбармо – 1, Анзурат – 2, Анзуратмо – 1, Ашурмо – 3, Ашурджон

– 2, Барно – 1, Бахринисо – 5, Бахри – 2, Бибизахро – 1, Бибизухро – 1, Бибинисо – 2, Бибисоро – 1, Гулзиямо – 1, Гулсумо – 2, Гулсунмо – 7, Гулшан – 4, Дилором – 1, Ёдгорджон – 1, Зайнаб – 3, Зебинисо – 3, Зиёдамо – 1, Зиннатмо – 1, Зубайда – 1, Зувайдамо – 1, Зулайхо – 1, Зулол – 1, Зулолбиби – 1, Зулфинисо – 1, Зулфиямо – 2, Зумрад – 2, Зумрадмо – 2, Ибодат – 1, Иззатмо – 2, Карасоч – 1, Кумринисо – 1, Кумри – 1, Курбонбиби – 2, Курбоной – 1, Майдамо – 1, Майсара – 3, Марзиямо – 2, Мехринисо – 4, Мохинисо – 1, Мукаррам – 1, Назокат – 1, Назорат – 1, Нексодат – 1, Нодирмо – 1, Нозукпошо – 1, Норбиби – 2, Норинисо – 1, Нурбиби, Нурунисо – 2, Одинджон – 1, Оим – 5, Оимбиби – 6, Оимбону – 3, Оимхон – 1, Ойнисо – 4, Ойша – 1, Очабиби – 3, Очакиз – 2, Равшан – 1, Райхон – 1, Раджабмо – 5, Раъно – 3, Ризвон – 1, Рискинисо – 1, Риски – 3, Робинисо – 1, Робия – 1, Робиямо – 1, Рохила – 1, Рузиджон – 1, Саидмо – 2, Сайдамо – 1, Саломатхон – 1, Санавбар – 1, Санам – 1, Санамбиби – 1, Саодатмо – 2, Сафарбиби – 2, Сафаргул – 1, Солиямо – 4, Соро – 1, Сороджон – 1, Тилло – 1, Тиллобиби – 2, Тоджинисо – 3, Тошбиби – 4, Турсунбиби – 6, Турсунджон – 1, Тутинисо – 2, Тути – 3, Улук – 1, Улукбиби – 4, Улфат – 3, Улфатбону – 1, Умрибону – 1, Умринисо – 5, Умри – 3, Угул – 4, Угулхон – 4, Угулджон – 2, Улчамо – 1, Фазилат – 3, Фазлинисо – 1, Файзинисо – 1, Файзи – 1, Хайринисо – 2, Халича – 1, Халичамо – 2, Холбиби – 7, Хонбиби – 2, Хосият – 9, Хурсанд – 4, Хуршед – 4, Хуршедмо – 4, Хаётбиби – 1, Халима – 1, Хамро – 5, Хамробиби – 4, Ҳоджибиби – 3, Ҳоджиби – 1, Хувайдамо – 1, Хурмат – 3, Джигда – 1, Джамила – 1, Джамиламо – 1, Джахонбиби – 1, Шаминисо – 1, Шарбонум – 1, Шарофат – 4, Ширфамо – 5.

Женские имена четвёртого хронологического среза - за 1901-1910 гг. В этом срезе для 206 женщин использованы 104 имени. Например: Азизбиби – 2, Асалбиби – 1, Ашурмо – 6, Бахринисо – 2, Бибинисо – 1, Бибисоро – 3, Бибихон – 1, Биби – 1, Гулсунмо – 3, Дуррбиби – 1, Зайнаб – 1, Зайнабмо – 4, Захро – 1, Захробиби – 1, Зебинисо – 1, Зеби – 1, Зиннатмо – 1, Зубайдамо – 1, Зулфиямо – 2, Зумрад – 3, Иззатмо – 1, Истамгул – 1, Кабирой – 1, Кизлар – 1, Курбонбиби – 1, Латофат – 1, Мавджинисо – 1, Майдамо – 1, Мехринисо – 2, Мобону – 1, Мохинисо – 1, Нексодат – 1, Нишонбиби – 1, Нори – 2, Нурбиби – 1, Нурунисо – 2, Обида – 1, Обидамо – 2, Озодамо – 1, Оим – 3, Оимбиби – 7, Оимбону – 1, Оимхон – 1, Ойша – 1, Очабиби – 7, Равшан – 1, Раъно – 1, Рискинисо – 2, Риски – 3, Робия – 1, Робиямо – 3, Розиямо – 2, Рузиджон – 1, Саидмо – 7, Сайдин – 1, Саломатхон – 1, Саодатмо – 2, Сарабиби – 1, Солиямо – 2, Сороджон – 1, Тилло – 3, Тоджинисо – 1, Тошбиби – 3, Тошмоно – 1, Турсунбиби – 6, Турсунтош – 1, Тутинисо – 2, Тути – 1, Улфат – 1, Умринисо – 4, Умри – 2, Угул – 3, Угулбиби – 1, Угулхон – 10, Угулджон – 1, Улчамо – 1, Фазилатмо – 1, Фотима – 1, Хайнисо – 4, Хайринисо – 2, Халичамо – 6, Холбиби – 4, Хосамо – 1, Хумзода – 1, Хурсанд – 2, Хуршед – 1, Хуршедмо – 1, Халима – 4, Хамзиямо – 1, Хамро – 1, Хамробиби – 3, Хидоятмо – 1, Ҳоджалбиби – 1, Ҳоджибиби – 2, Ҳукми – 2, Хурбиби – 2, Хурмат – 2, Чинигул – 1, Джамила – 1, Жаннат – 1, Шамсинисо – 1, Шарбонум – 1, Шарофат – 7, Ширфамо – 1.

Женские имена пятого хронологического среза - за 1911-1920 гг. В этом срезе для 246 женщин использованы 122 имени: Авринисо – 1, Адолат – 1, Анбармо – 1, Аноргул – 1, Ашурмо – 3, Бахринисо – 4, Бибизахро – 1, Бибизухро – 1, Бибинисо – 3, Бибиойша – 4, Бибисоро – 3, Гулбиби – 3, Гулинисо – 1, Гулсум – 1, Гулсунмо – 3, Дилшодмо – 1, Зайнаб – 1, Зайнабмо – 3, Захринисо – 1, Захробиби – 1, Зебинисо – 1, Зувайдамо – 1, Зулолбиби – 1, Зулфиямо – 2, Ибодат – 2, Идоят – 1, Кумуш – 4, Кумочой – 1, Кумринисо – 2, Латофат –

3, Майрам – 1, Майсара – 1, Майсарамо – 1, Марзиямо – 1, Марзи – 1, Марям – 1, Маърифат – 1, Мехринисо – 2, Мойнисо – 1, Нексодат – 1, Ниёзбиби – 1, Нишонбиби – 1, Нурбиби – 2, Нуринисо – 6, Обидамо – 1, Оимбиби – 4, Оимхон – 2, Ойнисо – 6, Ойтум – 1, Ойша – 4, Ойшамо – 1, Очабиби – 4, Равшан – 4, Раъно – 1, Рискинисо – 2, Рисолат – 3, Робиямо – 5, Розиямо – 4, Рохиламо – 2, Рузиджон – 3, Руавзо – 1, Саидбиби – 1, Саидмо – 4, Саиднисо – 1, Сайдамо – 1, Салима – 1, Санам – 1, Саодатмо – 1, Сафарбиби – 1, Сафаргул – 1, Ситорамо – 1, Солиямо – 4, Соробиби – 1, Соджида – 2, Сурманисо – 1, Тилло – 2, Тиллобиби – 2, Тоджинисо – 3, Тошбиби – 5, Тургуной – 1, Турсунбиби – 4, Тутинисо – 2, Тути – 1, Улфат – 2, Умрибону – 1, Умринисо – 5, Умриямо – 1, Улмас – 1, Угул – 3, Угулбиби – 1, Угулхон – 6, Улмасой – 1, Улугбиби – 1, Улук – 1, Фазилат – 1, Фазилатмо – 1, Файзинисо – 2, Фотима – 3, Хайнисо – 1, Халичамо – 3, Холбиби – 3, Хурсанд – 8, Хурсаной – 1, Хуршед – 3, Хуршедмо – 3, Хаётбиби – 1, Хаитджон – 1, Хамзиямо – 1, Хамро – 1, Хидоят – 2, Ходжибиби – 1, Хукми – 2, Хуринисо – 1, Джихонбиби – 1, Шамсинисо – 1, Шамсинор – 1, Шамъинисо – 1, Шарофат – 7, Шахрибону – 1, Ширин – 1, Ширфамо – 2.

Женские имена шестого хронологического среза - за 1921-1930 гг. В этом срезе для 371 женщины использованы 149 имен: Адашбиби – 1, Адолат – 3, Азизбиби – 2, Анбармо – 3, Анзуратмо – 1, Анормо – 2, Ашурджон – 1, Бахринисо – 6, Бибизухро – 1, Бибинисо – 2, Бибисоро – 7, Гулзи – 1, Гулсара – 1, Гулсум – 1, Гулсунбиби – 1, Гулшан – 3, Зайнабмо – 5, Зебинисо – 2, Зиёдамо – 1, Зиннатмо – 1, Зувайда – 1, Зулайхо – 1, Зулол – 2, Зулолбиби – 2, Зулфиямо – 4, Зумратмо – 2, Зухро – 1, Ибодат – 1, Иззатмо – 2, Иджозат – 1, Кумриямо – 1, Латофат – 2, Майнамо – 2, Майрам – 2, Марзиямо – 2, Мархамат – 1, Махфират – 1, Махбуба – 1, Маърифат – 1, Мехринисо – 4, Мойнисо – 3, Муаттар – 1, Мукаррам – 1, Муслима – 1, Нарзинисо – 4, Нексодат – 1, Ниёзбиби – 1, Нишонбиби – 3, Норбиби – 1, Норинисо – 1, Нори – 1, Нурбиби – 2, Нуринисо – 15, Нури – 1, Обида – 1, Оиндджон – 1, – Оим – 2, Оимбиби – 2, Оимсоро – 2, Оимхон – 2, Ойнисо – 9, Ойша – 1, Ойшамо – 3, Оча – 1, Очабиби – 3, Очакиз – 1, Парда – 1, Патимо – 1, Пухтанисо – 1, Равшан – 1, Рахбар – 1, Раъно – 3, Рискинисо – 1, Риски – 2, Рисолат – 8, Робиямо – 7, Розиямо – 2, Рохиламо – 3, Рузиджон – 2, Саврибону – 1, Савринисо – 2, Саври – 2, Саидмо – 6, Саиднисо – 3, Санам – 1, Санамбиби – 1, Саодатмо – 1, Сафарбиби – 1, Содатмо – 1, Солиямо – 9, Соробиби – 1, Сороджон – 1, Соджида – 1, Соджидамо – 1, Тилло – 5, Тиллобиби – 1, Тоджинисо – 8, Тошбиби – 5, Тургуной – 2, Турсунбиби – 5, Тулганой – 3, Тути – 2, Улфат – 2, Умригулсум – 1, Умринисо – 6, Угулхон – 10, Угулджон – 2, Улмасой – 1, Фазилатмо – 3, Файзинисо – 4, Файзия – 1, Фотима – 2, Хайнисо – 2, Хайринисо – 4, Халичамо – 1, Холбиби – 2, Хонбиби – 2, Хосамо – 1, Хосият – 7, Хосиятмо – 3, Хосиятхон – 1, Хурсанд – 10, Хуршед – 1, Хуршедмо – 9, Хушхолбиби – 1, Хаётбиби – 1, Хамзиямо – 2, Хамида – 1, Хамро – 2, Хамробибби – 4, Ханифа – 1, Хафизамо – 1, Хидоятмо – 1, Ходжал – 2, Ходжалбиби – 1, Хукми – 3, Джахонбиби – 1, Шамъинисо – 2, Шамъи – 1, Шарвон – 1, Шарофат – 11, Шарофатмо – 1, Ширфамо – 8, Шойнисо – 1, Шохзодамо – 1, Янишой – 1.

Женские имена седьмого хронологического среза - за 1931-1940 годы. В этом срезе для 527 женщин использованы 196 имён. Используются такие имена: Аври – 1, Адолат – 2, Адолатмо – 1, Азиз – 1, Азизбиби – 3, Анбармо – 3, Анзуратмо – 2, Ашурмо – 10, Ашурджон – 1, Бахринисо – 4, Бахри – 1, Башорат – 1, Бибизахро – 1, Бибинисо – 7, Бибиоиша – 2, Бибисоро – 4, БибиФотима – 1, БибиХон – 1, Ганджибону – 1, Гулбахор – 1,

Гулзиямо – 1, Гулсара – 1, Гулсуммо – 1, Гулсунмо – 6, Гулчехра – 1, Гулшакар – 2, Гулшан – 2, Гоибнисо – 1, Донахон – 1, Зайнабмо – 4, Захро – 1, Зебинисо – 2, Зеби – 2, Зиёдамо – 3, Зиннатмо – 1, Зувайда – 1, Зулайхо – 1, Зуллолбиби – 1, Зулфия – 1, Зулфиямо – 2, Зумрат – 2, Ибодат – 2, Иззатбиби – 1, Иззатмо – 1, Иноят – 1, Кимё – 1, Кумуш – 3, Карокиз – 1, Кумри – 3, Латофат – 2, Майда – 1, Майнамо – 1, – Майрам – 1, Майсара – 2, Майсарамо – 1, Мамлакат – 2, Марзимо – 1, Мархамат – 3, Мастурамо – 1, Мафруза – 1, Махфират – 2, Маърифат – 2, Мелинисо – 1, Мехринисо – 8, Мехри – 3, Мойнисо – 3, Мохинисо – 1, Мукаррам – 1, Мухаррам – 1, Назокат – 8, Нарзинисо – 1, Нишонбиби – 1, Нозукбиби – 1, Норбиби – 1, Норинисо – 9, Нурбиби – 1, Нурунисо – 13, Нурихон – 1, Нусрат – 1, Обида – 1, Озодхон – 1, Оимбиби – 4, Оимбону – 4, Оимгул – 1, Оимсоат – 1, Оимхон – 4, Оимджон – 1, Ойнисо – 17, Ойсамо – 1, Ойша – 6, Ойшамо – 4, Очабиби – 4, Очил – 1, Очиллой – 1, Равшан – 2, Раъно – 4, Рискинисо – 5, Риски – 5, Рисолат – 13, Робинисо – 1, Робия – 1, Робиямо – 4, Розиямо – 4, Рохат – 2, Рохиламо – 1, Рукиямо – 1, Саврибони – 2, Савринисо – 3, Саври – 1, Саидмо – 3, Саиднисо – 3, Сайнисо – 4, Салима – 8, Санавбар – 1, Санам – 2, Санамой – 1, Саноат – 1, Саодатмо – 3, Солимо – 1, Солиямо – 4, Соро – 2, Соробиби – 3, Сорогул – 1, Сочинисо – 1, Соджидамо – 1, Талабиби – 1, Тилло – 2, Тиллобиби – 7, Тоджинисо – 9, Тоджи – 1, Тошбиби – 5, Турсун – 1, Турсунбиби – 12, Турсуной – 1, Туйгул – 1, Тутинисо – 4, Тути – 1, Тухтанисо – 3, Тухфа – 1, Улфат – 4, Умрибону – 1, Умринисо – 10, Умрихон – 1, Умриямо – 3, Умри – 1, Угул – 2, Угулой – 1, Угулхон – 5, Угулджон – 4, Улмас – 1, Улчамо – 1, Фазилат – 1, Фазилатмо – 3, Файзинисо – 8, Файзи – 2, Фотима – 4, Хайнисо – 6, Хайринисо – 5, Халича – 1, Халичамо – 5, Хана – 1, Холбиби – 4, Холнисо – 2, Хосамо – 2, Хосият – 16, Хосиятмо – 2, Хосиятхон – 1, Хурсанд – 10, Хурсандбиби – 2, Хуфиямо – 1, Хабиба – 1, Халима – 5, Ҳамзиямо – 1, Хамро – 2, Хамробиби – 4, Ханифа – 1, Хафизамо – 1, Хидоят – 11, Хидоятмо – 3, Ходжалбиби – 3, Хождибиби – 3, Хувайда – 1, Хукминисо – 6, Хукми – 2, Хурбиби – 1, Хуснибону – 1, Джамила – 1, Джахонбиби – 1, Джихонбиби – 1, Шарофат – 13, Шаходат – 1, Шаходатмо – 1, Ширфамо – 7, Шодимо – 1, Янгилой – 1.

Женские имена восьмого хронологического среза - за 1941-1950 годы. В этом срезе для 509 женщин использованы 207 разных имён. Из-за большого количества имён в этом срезе приводятся только частотные имена, т.е. имена, которые использовались больше всего: Тоджинисо – 15, Ойнисо – 14, Шарофат – 12, Гулсунмо – 9, Халичамо – 9, Рисолат – 8, Тилло – 8, Умринисо – 8, Фотима – 8, Хидоят – 8, Рискинисо – 7, Салима – 7, Турсунбиби – 7, Хурсанд – 7, Ашурмо – 6, Нарзинисо – 6, Розиямо – 6, Саидмо – 6, Солиямо – 6, Хайнисо – 6, Ҳамзиямо – 6.

Женские имена девятого хронологического среза - за 1951-1960 годы. В этом срезе для 1307 женщин использованы 350 имён. Здесь перечисляются самые частотные имена, которые использовались до десяти раз и более в порядке убывания частотности. Например: Мавлуда – 45, Мухаббат – 28, Шарофат – 21, Тоджинисо – 18, Ханифа – 18, Шаходат – 17, Робиямо – 16, Хабиба – 16, Халима – 16, Нурунисо – 15, Хидоят – 15, Нурунисо – 14, Фотима – 14, Халичамо – 14, Ширфамо – 14, Рискинисо – 13, Розиямо – 13, Назокат – 12, Гулсунмо – 11, Зайнабмо – 11, Омина – 11, Умринисо – 11, Адолат – 10, Бибинисо – 10, Бибиойша – 10, Инобат – 10, Мархамат – 10, Мойнисо – 10.

Женские имена десятого хронологического среза - за 1961-1970 гг. В этом срезе для 1770 женщин использовано 431 имя. Перечисляем только частотные имена, использованные свыше десяти раз: Мавлуда – 37, Гулбахор – 29, Гулнора – 26, Насиба –

26, Мунира – 25, Саодат – 23, Замира – 22, Мавджуда – 22, Назира – 22, Махбуба – 20, Рахима – 20, Инобат – 18, Муслима – 18, Мухаббат – 18, Гулчехра – 17, Малика – 17, Фируза – 17, Санавбар – 16, Мархамат – 15, Фотима – 15, Мамлакат – 14, Рисолат – 14, Хабиба – 14, Шаходат – 14, Манзура – 13, Сабохат – 13, Матлуба – 12, Робиямо – 12, Ханифа – 12, Зебинисо – 11, Малохат – 11, Мархабо – 11, Омина – 11, Хамида – 11, Бибинисо – 10, Бибисоро – 10, Гулсунмо – 10, Дилбар – 10, Лочиной – 10, Мохира – 10, Фарогат – 10, Шарофат – 10.

Из перечисленных антропонимов видно, что в десятилетие 1961-1970 гг. самое частотное имя – Мавлуда, которое использовалось 37 раз.

Женские имена одиннадцатого хронологического среза - за 1971-1980 гг. В этом срезе для 2 175 женщин использованы 474 различных имени. В сравнении с предыдущим срезом, в этом десятилетии количество носителей этих имён больше. Рассмотрим самые частотные имена, которые были использованы больше десяти раз: Мадина – 41, Мавджуда – 38, Малохат – 38, Мохира – 36, Насиба – 34, Нигина – 34, Саодат – 33, Мархабо – 32, Дилафруз – 31, Фотима – 31, Максуда – 30, Нигора – 30, Фируза – 30, Матлуба – 29, Мунира – 29, Шоира – 29, Нодира – 25, Бунафша – 24, Дилрабо – 24, Мавлуда – 24, Малика – 24, Мастона – 23, Муслима – 23, Замира – 22, Манзура – 22, Саломат – 22, Мухайё – 21, Сурайё – 21, Зарина – 20, Махбуба – 20, Рахима – 20, Санавбар – 20, Гулчехра – 19, Мухаббат – 19, Шахло – 19, Гулнора – 18, Рафоат – 17, Гулбахор – 16, Мунаввара – 16, Зулхумор – 15, Наргис – 15, Сабохат – 15, Садокат – 15, Шарифа – 15, Зухро – 14, Лола – 14, Шоиста – 13, Дилором – 12, Машкура – 12, Назира – 12, Саёхат – 12, Гулджахон – 11, Каромат – 11, Мутриба – 11, Омина – 11, Парвина – 11, Фариди – 11, Хамида – 11, Дилфуза – 10, Муътабар – 10, Покиза – 10, Шахноза – 10.

Женские имена двенадцатого хронологического среза - за 1981-1990 годы. В этом срезе для 2 843 женщин использованы 528 имён. Рассмотрим самые частотные имена, которые были использованы более десяти раз: Фарзона – 56, Зайнура – 53, Мадина – 42, Фотима – 42, Нигина – 41, Райхона – 39, Бунафша – 37, Мавзуна – 37, Рухшона – 35, Дилафруз – 34, Зухро – 34, Зарина – 32, Шахноза – 32, Мастона – 31, Матлуба – 29, Мутриба – 29, Дилрабо – 28, Мукаддас – 28, Мафтуна – 27, Насиба – 25, Гуландом – 24, Наргиса – 24, Зарифа – 23, Мавджуда – 23, Садбарг – 23, Шарифа – 23, Гулноза – 22, Гулнора – 22, Гулрухсор – 22, Парвина – 22, Шахло – 22, Наргис – 21, Нигора – 21, Садокат – 21, Фируза – 21, Хушнуда – 21, Гулмехра – 20, Замира – 20, Мунира – 20, Умеда – 19, Гулбахор – 18, Саломат – 18, Адиба – 17, Марджона – 17, Навруза – 17, Сабзина – 17, Сарвиноз – 17, Сурайё – 17, Мархабо – 16, Мохира – 16, Нилуфар – 16, Тахмина – 16, Фариди – 16, Хадиса – 16, Хилола – 16, Дилором – 15, Максуда – 15. Манзура – 15, Мубина – 15, Мухиба – 15, Гулру – 14, Малохат – 14, Мухайё – 14, Ганджина – 13, Гулджахон – 13, Дилдора – 13, Зебо – 13, Нафиса – 13, Гулчехра – 12, Дилноза – 12, Дилфуза – 12, Мушаррафа – 12, Сабохат – 12, Ситора – 12, Сокина – 12, Фарангис – 12, Гавхарой – 11, Мавлуда – 11, Малика – 11, Сайёра – 11, Саодат – 11, Барно – 10, Махбуба – 10, Муслима – 10, Муътабар – 10, Рахима – 10, Саёхат – 10, Холида – 10, Хомида – 10.

Женские имена тринадцатого хронологического среза - за 1991-2000 гг. В этом срезе для 2 352 женщин использованы 514 имён. Самые частотные имена за этот период: Нилуфар – 44, Мижгона – 43, Мехрангез – 36, Шахноза – 36, Фарзона – 35, Мадина – 34, Шарифа – 34, Фарангис – 34, Марджона – 32, Ганджина – 31, Манижа – 30, Мафтуна – 29, Гулмира – 28, Сабрина – 27, Бунафша – 25, Рухшона – 24, Фариза – 24, Дилноза – 23,

Аниса – 21, Заррина – 21, Нигина – 21, Фотима – 21, Тахмина – 20, Дилафруз – 19, Парвина – 19, Сабзина – 19, Фируза – 19, Умеда – 18, Хушнуда – 18, Мубина – 17, Фархунда – 17, Хадиса – 17, Шахло – 17, Гулноза – 16, Дилфуза – 16, Райхона – 16, Дилангез – 15, Навруза – 15, Нозанин – 15, Озода – 15, Сарвиноз – 15, Ситора – 15, Азиза – 14, Дурдона – 14, Зарнигор – 14, Мутриба – 14, Нигора – 14, Адиба – 13, Мавзуна – 13, Мохру – 13, Мукаддас – 13, Мухиба – 13, Саида – 13, Фарида – 13, Зайнура – 12, Зухро – 12, Навбахор – 12, Нукра – 12, Гулру – 11, Дилрабо – 11, Истода – 11, Нодира – 11, Сайёра – 11, Сурайё – 11, Хуршеда – 11, Хилола – 11, Гуландом – 10, Гулбахор – 10, Гулнора – 10, Гулрухсор – 10, Зебо – 10, Ирода – 10, Муниса – 10.

Женские имена четырнадцатого среза за 2001-2010 годы. В этом срезе для 3 264 женщин было использовано 689 разных имён. В этом десятилетии количество имён и их носителей больше, чем в другие десятилетия. Перечисляем самые частотные имена: Манижа – 82, Нозия – 80, Сабрина – 75, Мехрона – 71, Шукрона – 68, Фарахноз – 51, Марям – 48, Мохруза – 48, Фотима – 48, Дилноза – 45, Шабнам – 44, Сумайя – 43, Азиза – 42, Аниса – 39, Суман – 36, Ширин – 36, Мубина – 33, Мехрангез – 30, Сафина – 27, Хадича – 27, Зухро – 26, Сарвиноз – 26, Махина – 25, Мухлиса – 24, Сабина – 24, Мадина – 22, Фарангис – 22, Фархунда – 22, Дилангез – 21, Мижгона – 21, Таманно – 21, Фариза – 21, Мафтуна – 20, Нилуфар – 19, Нозанин – 19, Ганджина – 18, Муаттара – 17, Осия – 17, Тавхида – 17, Мохру – 16, Муниса – 16, Нигина – 16, Дилнавоз – 15, Рамзия – 15, Садбарг – 15, Саида – 15, Фарзона – 15, Шарифа – 15, Гулру – 14, Марджона – 14, Парвина – 14, Шохона – 14, Ёсуман – 13, Зебо – 13, Зулола – 13, Мохджабин – 13, Рахмия – 13, Фируза – 13, Адиба – 12, Гулмира – 12, Дилафруз – 12, Мухиба – 12, Навруза – 12, Озода – 12, Омина – 12, Райхона – 12, Сафия – 12, Тайиба – 12, Джонона – 12, Шахноза – 12, Гулафруз – 11, Дилмира – 11, Нушофарин – 11, Отифа – 11, Рукия – 11, Сабзина – 11, Угулой – 11, Хубон – 11, Шарора – 11, Дурдона – 10, Сайёра – 10, Сурайё – 10, Умеда – 10, Фаришта – 10, Хуршеда – 10, Хушнуда – 10, Хадиса – 10, Шамсия – 10, Шохида – 10.

Из перечисленных за 2001-2010 годы имён видно, что они отличаются качеством, количеством, структурой, благозвучием, смыслом, простой структурой, а также меньшим количеством слогов.

Таким образом, лингвистический анализ антропонимии жителей сельсовета Пангаз Аштского района Согдийской области Республики Таджикистан показывает, что в течение 140 лет – с 1871 по 2010 г. – самыми популярными и частотными именами являются: Фотима, которое было дано 192 новорождённым девочкам, и поэтому оно заняло первое место. На втором месте имя Мадина, которое использовалось 139 раз, а на третьем – Мавлуда, которым назвали 130 девочек. Ниже по рангу расположились: Манижа – 118, Нигина – 116, Сабрина – 112, Фарзона – 108, Фируза – 100, Дилафруз – 98, Зухро – 98, Насиба – 95, Шарофат – 95, Мавджуда – 93, Ойнисо – 91, Шахноза – 91, Шарифа – 90.

Также стало известно, что 585 имён использовались только один раз.

Список использованной литературы:

- 1.Бондалетов В.Д. Динамика личных имён в XX веке /В.Д. Бондалетов// Личные имена в прошлом, настоящем, будущем. - М.: Наука, 1970. - С.91-105.*
- 2.Бондалетов В.Д. Русский именной, его состав, статистическая структура и особенности изменения (мужские и женские имена) /В.Д. Бондалетов // Ономастика и норма. - М.: Наука, 1976. - С.12-46.*

- 3.Бондалетов В.Д. Русский именник прежде и теперь (К сопоставительно-диахроническому изучению состава и употребительности личных имён) /В.Д. Бондалетов // Русская ономастика. - Рязань: Рязан. пед. ин-т, 1977. - С17-30.
- 4.Бондалетов В.Д. Русская ономастика /В.Д. Бондалетов. - М.: Просвещение, 1986. – 223 с.
- 5.Галиуллина Г.Р. Личные имена татар в XX веке /Г.Р. Галиуллина. -Казань: Матбугат йорты, 2000. - 111с.
- 6.Галиуллина Г.Р. Татарские личные имена в контексте лингвокультурных традиций /Г.Р. Галиуллина. - Казань: Изд-во Казанского государственного ун-та, 2008. – 352 с.
- 7.Жапаров Ш. О динамике и статистике современных киргизских имён /Ш.Жапаров// Ономастика Киргизии. – Фрунзе: Илим, 1985. - С.14-18.
- 8.Кульдеева Г.И. Лингвостатистика в ономастике //Сборник статей Международной научно-практической конференции “Актуальные проблемы теории и методики преподавания в вузе”. – Кызылорда, 1997. - С.170-173.
- 9.Кульдеева Г.И. Антропонимическая система современного казахского языка /Г.И. Кульдеева. - Казань: ДАС, 2001. – 239 с.
- 10.Кульдеева Г.И. Антропонимическая система современного казахского языка: автореф. дисс. д-ра филол. наук/Г.И. Кульдеева. - Казань, 2001. - С. 38-41.
- 11.Никонов В.А. Женские имена в России XVIII века /В.А. Никонов// Этнография имён. – М.: Наука, 1971. – С.120-141.
- 12.Никонов В.А. Имя и общество /В.А. Никонов. – М.: Советская Россия, 1988. - 126 с.
- 13.Суперанская А.В., Зинин С.И. О сборе антропонимического материала в СССР //Вопросы узбекской и русский филологии. - Вып.142. - Ташкент,1971. - С. 83-102.
- 14.Хайдаров Ш. Из истории изучения антропонимии ираноязычных народов. – Пермь: ОТ и ДО, 2009. - 192 с.
- 15.Хайдаров Ш. Лингвогеографическое изучение дифференциальных признаков женских и мужских имён таджиков Ферганской долины (на материале Айтского района) // Сопоставление по общим вопросам диалектологии и истории языка. Тезисы докладов и сообщений. – М., 1979. –С.143.
- 16.Хайдаров Ш. Динамика антропонимии таджиков в XX в. (на материале Айтского района) // Республиканская научно-теоретическая конференция молодых учёных и специалистов Таджикской ССР: Тезисы докладов. Секция филологии и востоковедения. – Душанбе: Дониш, 1982. - С.115.
- 17.Хайдаров Ш. Антропонимия таджиков северо-западной части Ферганской долины (на материале Айтского района): автореф. дисс. канд. филол. наук. – Душанбе. - 1991. – 16 с.
18. Хайдаров Ш. Антропонимика. Топонимика. Этносоциолингвистика. –Пермь: Изд-во “ОТ и ДО”, 2011. - 211с.
19. Хайдаров Ш. Лингвостатистическое исследование антропонимов (на примере мужских имён таджиков города Худжанда) // Вестник университета: отд. общ. наук. – Худжанд, 2012. - № 4 (32). - С.19-32.
- 20.Хайдаров Ш. Антропонимия таджиков Хатлонской области (Статистический анализ) // Вестник университета: научный журнал [Таджикско-Российский (славянский) ун-т]. – Душанбе, 2014. - № 1(44). –С. 244-250.
- 21.Хайдаров Ш. Мақолаҳои номишиносӣ. – Перм: Форвард. – 2001. - 167с.

22. Ҳайдарӣ Ш. Сайре ба сарвати номҳои тоҷикони шаҳри Душанбе//Шоҳмуҳаммади Ҳайдарӣ. Мақолаҳои номиносии. – Перм: Форвард-С, 2001. – С.110-136.
23. Ҳайдарӣ Ш. Лугати басомади номҳои тоҷикони вилояти Хатлон. – Душанбе: Ирфон, 2007. - 473с.
24. Ҳайдарӣ Ш. Баъзе масъалаҳои омӯзиши лингвостатистикӣ ва лингвогеографи номҳои тоҷикони вилояти Хатлон // Известия АН Республики Таджикистан: отд. общ. наук. – Душанбе: Дониш, 2009. - № 3. –С.87-93.
25. Ҳайдарӣ Ш. Пажӯҳиши лингвостатистикӣ антропонимияи тоҷикони шаҳри Душанбе // Вестник Таджикского национального университета: секция общ. наук. – Душанбе: Сино, 2013. - 4/2 (109). – С.99-104.
26. Ҳайдаров Ш. Тадқиқи лингвостатистикӣ антропонимҳо ва тадвини лугатҳои басомади антропонимӣ // Вопросы таджикской филологии: сборник статей. – Душанбе: Дониш, 1985. - С. 221-236.
27. Ҳайдаров Ш. Лугати чандомади антропонимҳои райони Ашт. – Душанбе: Дониш, 1986. – 228 с.

Reference Literature:

1. Bondaletov V. D. Dynamics of Proper Names in the XX-th century // V. D. Bondametov // Proper Names in the Present, the Past and the Future. -M.: Science, 1970. - PP. 91-105.
2. Bondaletov V.D. Russian Book of Names, its Composition, Statistical Structure and Peculiarities of Change (Male and Female Names // V. D. Bondaletov) // Onomastics and Norm. - M.: Science, 1976. - PP. 12-46.
3. Bondaletov V. D. Russian Book of Names before and now (To Correlative Diachronic Study of Composition and Usability of Proper Names) // V. D. Bondaletov // Russian Onomastics. - Ryazan: Ryazan Pedagogical University, 1977. - PP. 17-30
4. Bondaletov V. D. Russian Onomastics: // V. D. Bondaletov. - M.: Enlightenment, 1986. - 223 pp.
5. Galiullina G. R. Proper Names of Tatars in the XX-th Century // G. R. Galiullina. - Kazan: Matbugat Yorty, 2000. - 111 pp.
6. Galiullina G. R. Tatarian Proper Names in the Context of Linguocultural Traditions // G. R. Galiullina. - Kazan: Publishing-house of Kazan University, 2008. - 352 pp.
7. Zhaparov Sh. On Dynamics and Statistics of Modern Kyrgyz Names // Sh. Zhaparov // Onomastics of Kyrgyzia. - Frunze: Science, 1985. - PP. 14-18.
8. Kuldeeyva G. I. Linguostatics in Onomastics // Collection of Article of the International scientific-practical conference "Actual Problems of Theory and Methods of Higher School Teaching". - Kyl-Orda, 1997. - PP. 170-173.
9. Keldeeyva G. I. Anthroponimic System of Modern Kazakh. G.I. Kudeeyva. - Kazan: DAS, 2001. - 239 pp.
10. Kuldeeyva G. I. Anthroponimic System of Modern Kazakh. Doctoral dissertation in philology // G. I. Kuldeeyva. - Kazan, 2001. - PP. 38-41.
11. Nikonov V. A. Female Names in Russia of the XVIII-th Century. // V. A. Nikonov//. Ethnography of Names. - M.: Science, 1971. - PP. 120-141.
12. Nikonov V. A. Name and Society // V. A. Nikonov. - M.: Soviet Russia, 1988. - 126 pp.
13. Superanskaya A. V., Zinin S. I. On Collection of Anthroponimic Material in the USSR // Issues of Uzbek and Russian Philology. - Issue 142. - Tashkent, 1971. - PP. 83-102

14. Khaidari Sh. *From the History of Studies Referring to Anthroponymy of Iranian-Speaking Peoples.* - Perm: FROM and UP TO, 2009. - 192 pp.
15. Khaidarov Sh. *Linguogeographic Study of Differential Signs of Tajik Male and Female Names in the Ferghana Valley (on the material of Asht nokhiya) // Conference-meeting on general issues of dialectology and history of the language. These of reports and information.* - M., 1979. -P. 143.
16. Khaydarov Sh. *Dynamics of Tajiks' Anthroponymy in the XX-th Century (on the material of Asht nokhiya) // Republican scientifico-theoretical conference of young scientists and experts of the Tajik SSR. Theses of Reports. Section of Philology and Oriental Science.* - Dushanbe: Knowledge, 1982. - P. 115
17. Khaydarov Sh. *Anthroponymy of Tajiks Living in the Northern-Western Part of the Ferghana Valley // (on the material of Asht nokhiya). Synopsis of candidate dissertation in philology.* - Dushanbe. - 1991. - 16 pp.
18. Khaydarov Sh. *Anthroponymy. Toponymy. Ethnosociolinguistics.* Perm: Publishing-house FROM and UP TO. 2011. - 211 pp.
19. Khaydarov Sh. *Linguostatistical Investigation of Anthroponyms (on the example of male names of Tajiks Living in the City of Khujand // University Bulletin: section of social sciences.* - Khujand, 2012, N4 (32) - PP. 19-32
20. Khaydarov Sh. *Anthroponymy of Tajiks Living in Khatlon Viloyat (Statistical analysis) // University Bulletin scientific journal [Tajik-Russian (Slavonic) University].* - Dushanbe, 2014, N1 (144). - PP. 244-256
21. Khaydarov Sh. *Articles on Anthroponymy.* - Perm: Forward, 2011. - 167 pp.
22. Khaydari Sh. *Some Varieties in Richness of Tajik Names. Dushanbe // Shokhmukhammadi Khaydari. Articles on Anthroponymy.* - Perm: Forward. p. 2001. - PP. 110-136
23. Khaydari Sh. *Frequency Language of the Names of Tajiks Living in Khatlon Viloyat.* - Dushanbe: Cognition 2002. - 473 pp.
24. Khaydari Sh. *Some Issues Concerning Linguostylistic and Linguogeographic Studies in Regard to Tajik Names Spread in Khatlon Viloyat // Tidings of Tajikistan Republic Academy of Sciences: social sciences section.* - Dushanbe: Knowledge, 2009, N. - PP. 87-93
25. Khaydari Sh. *Linguostatistics Investigation of Anthroponymy of the Tajiks Living in Dushanbe.* - Dushanbe: Sino, 2013, 4/2 (109). - PP. 99-104
26. Khaydarov Sh. *Linguostatistics Research of Anthroponymys and Frequency Anthroponymic Dictionaries.* - Dushanbe: Knowledge, 1985. - PP. 221-236
27. Khaydarov Sh. *Frequency Dictionary of Anthroponyms Spread in Asht Nokhiya.* - Dushanbe: Knowledge, 1986. - 228 pp.